

**ЧОЙГОХИ САДРИДДИН АЙНӢ ДАР
ОСОРИ ИЛМИИ СОҲИБ ТАБАРОВ**

**МЕСТО САДРИДДИНА АЙНИ В
НАУЧНОМ НАСЛЕДЕИИ СОҲИБА
ТАБАРОВА**

**SADRIDDIN AYN'S PLACE IN THE
SCIENTIFIC HERITAGE OF SOHIB
TABAROV**

Хамидзода Зебунисо Абдуқодир, омӯзгори кафедраи адабиёти Дошишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакӣ (Тоҷикистон, Кӯлоб)

Хамидзода Зебунисо Абдуқодир, преподаватель кафедры литературы Государственного университета имени Абуабдулло Рудаки (Таджикистан, Куляб)

Hamidzoda Zebuniso Abdukodir, Lecturer of the Department of Literature, Abuabdullo Rudaki State University in Kulyab city (Tajikistan, Kulyab), E-mail: hamidzodazebiniso@gmail.com

Калидвоҷаҳо: Садриддин Айнӣ, Соҳиб Табаров, адиб, равшанфикр, тараққӣ, масъалаҳои муҳимми адабиётшиносӣ, адабиётшиносии муқоисавӣ, матнишиносӣ, ҷадидия, маорифпарвар.

Дар мақолаи мазкур муаллиф зиндагиномаи Садриддин Айниро дар пажӯҳишҳои Соҳиб Табаров таҳлил намудааст. Дар натиҷаи тадқиқоти гузарондаи хеш муаллиф ба чунин хулоса меояд, ки Соҳиб Табаров аз оғози фаъолияти илми хеш ба эҷодиёти Садриддин Айнӣ таваҷҷӯҳи хос доштааст. Агар нахустин рисолаи қалонҳаҷамӣ ў «Романи «Гуломон»-и С. Айнӣ ҳамчун романи таъриҳӣ» бошад, охирин рисолаи қалонҳаҷамӣ ў «Зиндагиномаи Садриддин Айнӣ (1875-1899)» аст. Тамоми мақолаҳо ва рисолаҳое, ки С. Табаров доир ба зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии С. Айнӣ таълиф кардааст, қимати баланди илмӣ доранд. Махсусан, ин ду рисола дар омӯзшии дурустӣ зиндагӣ ва фаъолияти С. Айнӣ хеле муҳим арзёбӣ мешаванд. Муҳаққиқ ба ин усул на танҳо ба рӯзгору кори Айнӣ хонандаро ошно месозад, балки ашъори ўро таҳлил намуда, сарчашимаи тарзи эҷоду нигоришиашро муайян менамояд, дастовардҳояширо бозгӯ мекунад. Ин шевави кор ҷавобӣ ба таълоботи соҳаи дигари адабиётшиносӣ, яъне адабиётшиносии муқоисавӣ иртибот мегирад. Шаҳсияти Садриддин Айнӣ дар таҳқиқоти Соҳиб Табаров васеву фарогир буда, муҳаққиқ мавқеи адабро дар таърихи адабиёт, таърихи миллат дуруст муаяйн кардааст.

Ключевые слова: Садриддин Айни, Соҳиб Табаров, писатель, просветитель, прогресс, важные вопросы литературоведения, сопоставительное литературоведение, джадидизм, просветитель.

В данной статье автор анализирует биографию Садриддина Айни в исследованиях Сахиба Табарова. В результате проведенного исследования автор приходит к выводу, что Соҳиб Табаров с начала своей научной деятельности уделял особое внимание творчеству Садриддина Айни. Если первой его объемной монографией является «Роман «Рабы» С. Айни как исторический роман», то последняя фундаментальная работа С. Табарова «Жизнь Садриддина Айни (1875-1899)» также связана с ним. Все научные книги и статьи С. Табарова, посвященные жизни и творчеству С. Айни, имеют большую научную ценность. Особенно эти две монографии считаются самыми важными работами в правильном определении основных этапов жизни писателя и изучения его творчества. Исследования Соҳиба Табарова в уточнении многих аспектов биографии и творческого наследия Садриддина Айни выполнены на высшем академическом уровне. Исследователь не только знакомит читателя с биографией Айни, но и анализирует его творчество, уточняет источники его произведений, определяет творческий метод просветителя, перечисляет достижения. Этот метод исследования соответствует требованиям другого направления в таджикском литературоведении, которое называется сопоставительным литературоведением. Личность Садриддина Айни в исследованиях Соҳиба Табарова показана всесторонне и обширно, исследователь правильно определяет роль и место писателя в истории таджикской литературы и вообще в истории таджикского народа.

Keywords: Sadriddin Aini, Sohib Tabarov, writer, educator, progress, important issues of literary criticism, comparative literature, Jadidism, educator.

In this article, the author analyzes the biography of Sadriddin Ayn in the research of Sahib Tabarov. As a result of the conducted research, the author comes to the conclusion that Sohib Tabarov has paid special attention to the work of Sadriddin Aini since the beginning of his scientific activity. If his first voluminous monograph is S. Aini's Novel Slaves as a Historical Novel, then S. Tabarov's last fundamental work, The Life of Sadriddin Aini (1875-1899), is also related to him. All scientific books and articles by S. Tabarov devoted to the life and work of S. Aini have great scientific value. Especially these two monographs are considered the most important works in the correct definition of the main stages of the writer's life and the study of his work. Sohib Tabarov's research into clarifying many aspects of Sadriddin Aini's biography and enlightening the creative legacy has been carried out at the highest academic level. Further, the researcher uses the same principle not only to familiarize the reader with Aini's biography, but also analyzes his work, clarifies the sources of his works, defines the creative method of the educator, lists achievements. This research method meets the requirements of another trend in Tajik literary studies, which is called comparative literary studies. The personality of Sadriddin Aini in the studies of Sohib Tabarov is shown comprehensively and extensively, the researcher correctly defines the role and place of the writer in the history of Tajik literature and in general the history of the Tajik people.

С. Табаров дар дафтари «Таассуроти ақлу дил» 28.02.2013, панҷшанбе, аз ҷумла ҷунин нигоштааст: «Беист кору амали ҳамкасбони асила, аз қабили Айнӣ, Бертелс, Мирзоев вориҳоро омӯзаму пайравӣ (на дуздӣ ва тақлидкорӣ) намоям» [5. с. 203]. Пештар аз ин, яъне соли 2007 С. Табаров дар зимни посух ба սուլի рӯзноманигори «Ҷумҳурият» Абдулқодири Раҳим гуфта буд: «Адибони бузург тақиди асиљро ё мепазиранд, ё нодида мегиранд, аммо ҳеч гоҳ намеранҷанд, ки ҷунин як бузург боз Айнӣ буд. Маро, пеш аз ҳама, бо тавсияи устод Айнӣ (соли 1953 – X.3.) узви вобастаи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Шуроии Сотсиалистии Тоҷикистон (ҳоло АМИТ – X.3.) интихоб карданд» [1. с. 190].

Дар ҳамин сұхбат С. Табаров ёдовар шудааст: «Вақте ба шогирдам Аламхон Кӯчаров муқоисаи чопҳои гуногуни «Одина»-и Айниро барои кори курсиаш пешниҳод намудам, таълими илмии «Матншиносӣ»-ро оғоз баҳшидам. Мактаби матншиносӣ дар Тоҷикистон пайдо шуд» [1. с. 195].

Инҷунин, сұхбатро дар бораи С. Айнӣ ва ҷавобѓӯи талаботи давр оғаридани асаҳрои бадей идома медиҳад: «Соли 1924 Ҷумҳурии Муҳтори Тоҷикистон таъсис ёфт. Он замон устод Айнӣ «Одина»-ро таълиф кард. Яъне, нишон дод, ки аз давраи зулму истибоди амирӣ ва мангити хунхор ба давраи ҳаёти нав, озодӣ ворид шудем. Соли 1925 ин устоди бузург «Намунаи адабиёти тоҷик»-ро ба табъ расонд (Таълиф кард ва соли 1926 ба табъ расонд. – X.3.) ва исбот намуд, ки мо, тоҷикон, миллати қадимӣ ҳастем.

Соли 1929 ба муносибати таъсиси Ҷумҳурии Шуравии Тоҷикистон устод Айнӣ «Доҳунда»-ро навишт ва пас аз соле онро ба табъ расонд. Роман ҷунин ба поён мерасад: «Зинда бод, Тоҷикистон! Зинда бод, Сталинобод!» [1. с. 196-197].

Дар ҳусуси омӯзишу навиштани тарҷумаи ҳоли нависандагон С. Табаров ҷунин ақида дошт, ки мо – тоҷикон тарҷумаи ҳоли ҳеч нависандаро ба дурустӣ ва пуррагӣ надорем, ҳол он ки осори ҳеч адаберо бе донистани он наметавон саҳҳо таҳқиқ намуду омӯхт. «Аз ин рӯ, - мегӯяд С. Табаров, - дар ҳаҷми 300-400 саҳифа (на дар шаклу ҳаҷми китоб. – X.3.) тарҷумаи ҳоли устод Айниро аз оғоз то ба замони рӯйбардор намудани «Наводир-ул-вақоєъ»-и Аҳмадмаҳдуми Дониш навиштам. Мусаввада аст. «Шингале аз зиндагиномаи Айнӣ» ном дорад» [1. с. 199].

С. Табаров дар ин сұхбат дар илми таърихи адабиёт С. Айнӣ, Е.Э. Бертелс ва А. Мирзоевро аз устодони ҳуд ном мебарад.

Ҳамин тавр, С. Табаров аз оғози фаъолияти илмияш то ба охир нисбат ба устод Айнӣ бо эҳтироми хосса ёдоварӣ ва сұхбат мекард ва тавре бармеояд, тарҷумаи ҳоли ўро дар 300-400 саҳифа (мусаввада) навиштааст, ки баъдҳо дар шакли китobi алоҳида ба табъ мерасад.

Солҳои 1947-1948 С. Табаров рисолаи «Романи «Ғуломон» ҳамчун романи таъриҳӣ»-ро таълиф карда, онро дар соли 1949 дар Институти шарқшиносии Академияи илмҳои ИҶШС бо роҳбарии Е.Э. Бертелс барои гирифтани дараҷаи илмии номзади илмҳои филология ҳимоя кардааст. Рисолаи мазкур дар шакли китobi алоҳида соли 2005 аз тариқи нашриёти «Адиб» дар ҳаҷми 125 саҳифа, 7,5 ҷузъи чопӣ бо номи «Романи «Ғуломон»-и С. Айнӣ ҳамчун романи таъриҳӣ» ба табъ мерасад.

Бо мутолиаи ин асар ҳонандаги бештар ба ҷанбаи таърихии романи «Ғуломон»-и С. Айнӣ таваҷҷуҳ зоҳир мекунад ва дармеёбад, ки адаб чӣ гуна асноду далелҳои таърихирио истифода

мекунад. Дар ин зимн, албатта, мұхаққиқ ўро ба давраи гузаштаи ғуломиву ғуломдории точик ошно месозад ва онҳоро таҳлилу тадқиқ мекунад.

Тавре А. Күчарзода менависад: «Устод Табаров барои боз ҳам амиқтар намудани асосхой мавзуй ва мундариҷавии роман муносибатҳои ғуломдорӣ ва қанизфурӯширо дар Осиёи Миёна аз асри XVI сар карда, тадқиқ менамояд ва таъкид мекунад, ки дар натиҷаи табаддулоти сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва ҳочагии дар ин аҳд миёни Эрону Мовароуннаҳр ба амаломада муносибатҳои ғуломдорӣ шакли сиёсӣ ва мазҳабӣ гирифт. Ин ҳодисаҳои нангину фочиавӣ дар Осиёи Миёна, аз чумла дар Бухорои амирӣ, то соли 1880 давом кард» [5. с. 123-124].

Ҳамин тавр, ин рисола як тадқиқоти комилу мушаххас ва пурмуҳтаво маҳсуб мешавад ва мавқеи арзандаро дар илми адабиётшиносӣ молик мебошад.

Дар соли 1977 С. Табаров мақолаашро бо номи «Аввал чопи интиқодӣ, баъд луғат» ба нашр мерасонад. С. Табаров бо ин мақола таваҷҷуҳи адабиётшиносон, таҳиягарону ноширонро ба чопи академии интиқодӣ ва дурусту беғалат омода соҳтани «Куллиёт»-и С. Айнӣ ҷалб месозад ва ҳамзамон, вазифадор менамояд. Бе ин гуна чоп, ба пешниҳоди мұхаққиқ асари нависандаро пурраву дуруст наметавон омӯхту пажуҳиш кард ва ҳам ба вучуд овардани луғат имконноразир мебошад. Мұхаққиқ ин мақоларо дар ҷилди дувуми китобаш «Ҳаёт, адабиёт, реализм» бо номи «Луғати Айнӣ ва баъзе масъалаҳои чопи осори нависанд» ҷой додааст.

«Устод Табаров исбот мекунад, ки агар як қисми сахву ҳатоҳои матни куллиёт беихтиёր сар зада бошад, пас қисми дигари ҳатоҳо ва гуногунҳониҳо аз беътиборӣ, камҳавсалагӣ ва ҳатто, баъзан аз ноогоҳии мутасаддиёни чоп рӯх додаанд» [5. с. 115].

Соли 1977 бо ҳатти арабиасоси тоҷикӣ матни илмии асари устод С. Айнӣ бо номи «Муҳтасари тарҷумай ҳоли ҳудам» ба табъ мерасад. С. Табаров тақризашро ба он бо номи «Иқдоми нек» таълиф ва нашр мекунад. Муқарриз бо нишон додани сахву ҳатоҳои ба асар роҳёфта масъалаи ба вучуд овардани нусҳаи аккосиро мегузорад.

Соли 1994 С. Табаров аз тарики нашриёти «Маориф» дар ҳаҷми 46 саҳифа матни саҳехи «Таҳзib-ус-сибён»-и С. Айниро, ки таҳия карда буд, ба нашр мерасонад. Таҳиягар дар бораи таърихи китобат ва чопҳои пешини ин асар маълумоти пурраву муфассал медиҳад.

«Дар нашри дувуми китоби мазкур қалимаву таркибҳои бемавқеъро ба муродифҳои мақбулашон иваз менамояд» [5. с. 117]. Барои дарки дурусту пурра С. Табаров шакли аввалро дар қавсайн менависад.

«Матни аслии «Суруди озодӣ» қадом аст?» номи мақолаи дигари С. Табаров мебошад. Дар китобҳои дарсӣ он бо номҳои «Суруди озодӣ» ва «Марши хуррият» ба табъ мерасид. Мұхаққиқ собит месозад, ки матне бояд пазирифта шавад, ки муаллиф онро бори охир таҳриру иловаҳо кардааст. Матни мазқурро, аз рӯи маълумоти овардаи С. Табаров, муаллиф, яъне С. Айнӣ соли 1935 таҳриру иловаҳо намуда, ба он номи «Суруди озодӣ»-ро гузоштааст.

С. Табаров дар зимни таҳқиқоту тадқиқот ва баррасии зиндагиву кору осори маорифпарварони тоҷик, ҷадидон, ҷавонбухориён, таъсиси мактабҳои ҷадидия, зулму истибоди амирони манғит ба навиштаҳои С. Айнӣ рӯ меорад ва аз онҳо иқтибос мекунад, андешаҳояшро собит месозад. Масалан: «Аз рӯи таъкиди Айнӣ ба мактаби усули нав – ҷадидӣ бештар он бачагоне меомаданд, ки бо сабаби қашшоқӣ аз мактаби кухна баромада буданд ва ё аз таълими схоластикии мактаби кухна норозӣ шуда, онро партофта буданд» [8. с. 32].

С. Табаров дар рисолаи «Беҳбудӣ – рӯзноманигор, омӯзгор ва адаби тоҷик» ин нуктаро таъкид мекунад, ки дар нашри дувуми «Намунаи адабиёти тоҷик» (соли 1940), ки аз чумла дар зери таҳрири С. Айнӣ буд, намунаи осори эҷодии намояндагони давраи дувуми маорифпарварони тоҷик, адабон, ҷадидон Фитрат, Мунзим, Ҳамдӣ, Ҳошим Шоикро (ғайр аз Садриддин Айнӣ) ҷой надодаанд. Ҳол он ки намунаи осори ин эҷодкоронро дар нашри соли 1925-и ин китоб С. Айнӣ ҷой карда буд. С. Табаров бо нишон додани сабабҳои мавҷуда дар он рӯзгор дарди С. Айниро амиқ дарк мекунад ва як навъ ҳамдардӣ менамояд.

С. Табаров санаи таълифи баанҷомрасии рисолааш бо номи «Се маорифпарвари тоҷик дар бораи амирони манғит» «августи 2005 – январи 2006» нишон додааст. Он дар китоби ин мұхаққиқ бо номи «Ҷаҳони андешаҳои Фитрат. (Душанбе: Дониш, 2009. Ҷ. 2. – 502 с. – С. 296-298) 202 саҳифаро дар бар мегирад, яъне асари калонҳаҷм маҳсуб мешавад.

Яке аз ин се маорифпарвари точик, дар баробари Аҳмадмаҳдуми Дониш («Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манғития») ва Абдуррауфи Фитрат («Давраи ҳукмронии амир Олимхон») Садриддин Сайдмуродзода Айнӣ («Таърихи амирони манғитияи Бухоро») мебошад.

Ин се алломай миллати точик, ба навиштаи С. Табаров, «дар назди ҳалқи точик хидмати беҳамтои умумимилӣ ва умунибашарӣ кардаанд ва месазад, ки муҳаққиқони точик ва хориҷӣ асарҳои номбаршудаи таърихии онҳоро ҳамчун маъхазу сарчашма ё маводу далел ва ё ҳуҷҷатҳои муҳим ва шоёни диққати таърихӣ дар асарҳои тадқиқотии худ истифода баранд» [9, с. 296].

Муҳаққиқ жанри ин рисолаашро эссе-эзоҳот муайян кардааст.

С. Табаров дар «Сарсухан»-и рисолааш иқрор мешавад, ки барои баррасии мавзуи «Таърихи амирони манғит» бояд ҷандин ҷилд асар таълиф кард ва ин вазифаи даҳҳо ва ҳатто садҳо муаррихони оянда аст. Яъне, ў дар танҳои аз ӯҳдан иҷрои ин кор, ки муаллиму адабиётшинос мебошад, баромада наметавонад, аммо мутмаин аст, ки муаррихони ҳақиқии точик ва ҷаҳон ҳатман ба ин масъала рӯ меоранду дар иҷрои он саҳми арзанда мегиранд. Мурод аз ин таъкид он аст, ки баррасии ин мавзуъ ва масъала бисёр муҳим ба шумор меравад.

Дар зимни тадқиқ ва шарҳи баъзе аз қалимаву ибораҳои ин асарҳо мусанниф изҳор медорад, ки ба таҷрибаи илмии устод Айнӣ такя кардааст.

С. Табаров дар «Пешгуфткор»-и ин рисолааш аз суханони С. Айнӣ иқтибос мекунад: «Инак, ин равише, ки мо илтизом кардем, як аксуламали маслаки пешиниёни мост. Мо дар ин амалиёти худ чун ҷарроҳи саҳтдили ҷобукдаст бо нештари қалам бераҳмона ҷароҳатҳои омоскардаамонро шикофтем ва буридем. Оре! Сафҳаҳои мусаффоро бо ҷирку хун олуда кардем. Лекин умед аст, ки ин заҳмҳои амалиётдидаи мо баъд аз ин ба ҳам омада, ҷисми фигори моро сиҳатии комил муюссар гардад» [9, с. 298].

Пас аз ин муҳаққиқ таълифоташро дар бораи «Замони салтанати Раҳимбий» идома мебахшад.

Ҳамин тавр, муҳаққиқ зикр менамояд, ки ба маълумоти овардаи С. Айнӣ, Мирзо Азими Сомӣ дар асараш «Таърихи салотини Бухоро» аввалин амири манғитиён Раҳимбий мебошад, ки бо ёрии Нодиршоҳи Афшор аморату сарвариро ба даст мегирад.

Фитрат ин маълумоти Айниро дар рисолааш «Давраи ҳукмронии амир Олимхон» тасдиқ мекунад.

Раҳимбий, ба навиштаи Айнӣ, марди шӯҷоу далер ва ҳам қотилу золиму госиб будааст. Ў ба андак ҷурму ҳато саркашонро ба қатл мерасонд. Дар «Таҳтнишинии амир Дониёл» ҷӣ гуна ба ҷойи набераҳои Раҳимбий, ки онҳоро ба таҳт менишонаду ҳудаш ҳукмронӣ мекунад, маълумоти муфассал оварда шудааст. Дар ин қисмат низ С. Табаров аз С. Айнӣ иқтибос мекунад: «Дар ин давра, яъне давраи ҳукмронии Дониёл боз мардум ба сари шӯриш омада, сари итоат аз ҷанбари манғития қашида гирифтанд» [9, с. 300].

Дар «Ҷулуси амир Шоҳмурод-Маъсум» муҳаққиқ такя ба маълумоти додаи С. Айнӣ мекунад ва зикр менамояд, ки то зуҳури ин амири ҷавон ба таҳт худ шоҳиди зулму ситам, бедодӣ ва ҳаробии Бухоро гардида буд.

Бо навиштаи Айнӣ муҳаққиқ ёдовар мешавад, ки ин амири ҷавон, яъне Шоҳмурод, «дар шайтанату маккорӣ ва ҳилагарӣ ҷунон маҳорат доштааст, ки чи нафси табиии аммораву лаззатпаратӣ, чи ҳавою ҳавас, чи ҳоҳишу орзу, чи тану бадан ва чи вуҷуди мавҷудаи ҳудро мекуштааст, нимгурусна мегаштааст, аслو ба серӣ ҳӯрок намехӯрдааст» [9, с. 312].

Фитрат низ дар асараш дар бораи амирони манғит ин фикру ақидаи устод С. Айниро тақвият мебахшад ва тасдиқ мекунад.

С. Табаров дигар фаъолияти ин амири ҷавонро «борои тоҳтуз ва торочу яғмогарӣ бо номи газовот» аз рӯи навиштаи С. Айнӣ, инчунин зиддиятҳои мазҳабӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳад ва ба ҳулоса меояд. Ин амир оқибат дар соли 1215 (1800) вафот мекунад ва ҳукмронии аморат (2 декабря соли 1800) ба ихтиёри писараш Ҳайдар мегузарад.

Дар зимни таҳлилу баррасии фаъолияти ин амир низ ба маълумоти овардаи С. Айнӣ такя мекунад ва ин нуктаро ҳам ёдовар мешавад, ки ин устод ҳангоми таълифи асараш дар бораи амирони манғит бештар ба асари «Таърихи салотини Бухоро»-и Мирзо Азими Сомӣ таваҷҷӯҳ зоҳир менамояд.

С. Табаров дар ин рисолааш ин нуктаро таъкид месозад, ки Аҳмади Дониш ва Фитрат бадкирдориҳои амирро нисбат ба С. Айнӣ «камтар танқиду мазаммат» менамоянд. Айнӣ бошад, ҳаққониву рост ва қушду равшан менависад, ки шоғирдон, муллобачагон ва уламои аксарияташон бадаҳлоқу фосид, баҳри тамаллуқкорӣ, вазифаву мансабҳоҳӣ ба дарсҳои амир

Ҳайдар меомаданд, то ки ба ҳамин васила сохиби ҷоху мансаб ва рутбаву мартбае шаванд ва ё закоту эҳсон ва тухфаву мукофот ба даст дароранд» [9, с. 322].

С. Айнӣ фиску фасоди амир Ҳайдарро низ дар асарааш зикр мекунад. Ба маълумоти ў, ин амир аз ҳад зиёд занҷусту занбоз буда, ҳар духтареро, ки мешунид ҳусну чамол дорад, оварда дар никоҳаш медаровард ва пас аз як шаби бо онҳо ҳамбистар шудан талоқ медоду ба дарбориён сипоҳиён тухфа мекард. Дар ин миён ҳатто духтарони аъёну ашроф ва духтари ҳокимони Ҳисору Шаҳрисабз Саидбий Содикбийро низ барои мисол хотирнишон мекунад.

Машхуртарин ҷинояти амир Ҳайдар, ба навиштаи Фитрат, ба дasti ҷаллодон куштани шоири маъруф Ҷунайдуллоҳ-маҳдуми Ҳозиқ дар Шаҳрисабз буд. Агарчи Абдурауфи Фитрат ин ҳодисай талхи таърихири навишта бошад, Садриддин Айнӣ сабабҳои объективӣ ва субъективии онро баён медорад ва зикр мекунад, ки воқеаи мазкурро нодуруст, ғалат ба замони амир Ҳайдар нисбат медиҳанд.

Ин ҳодисаро С. Айнӣ ба даврони амир Насруллоҳ мансуб медонад.

Шоири хиротӣ Мирзо Ҷунайди Ҳозиқ дар Фарғона чанд муддат дар хидмати амир Умархон қарор дошт. Байти:

**«Сазад, ки шоҳи Бухоро мутеи ман гардад,
Умар ба таҳти хилофат муқаддам аз Ҳайдар»**

-ро ба ин шоир нисбат доданд ва амир Насруллоҳ бо ин сабаб аз Ҷунайдуллоҳи Ҳозиқ қасд гирифт. Ҷаллодони ў бо вахшонияти том сари шоирро аз тан ҷудо карда, ба назди амири қинагир бурданд.

Хуллас, дар ҷулус ба таҳт ва маргу қатли амironon таҳлилу баррасӣ ва ҳulosabariroҳoi он С. Табаров ба маълумоти овардаи С. Айнӣ бештар таваҷҷӯҳ зоҳир мекунад. Онҳоро дар зимни таҳлилу баррасӣ бо маълумотҳои додай аллома Аҳмади Дониш ва Абдурауфи Фитрат муқоиса мекунад. Масалан, муҳаққиқ бо таҳлилу баррасӣ дар мавриди вафоти амир Насруллоҳ, замони нишастанӣ ба таҳт ва вафоташ менависад: «Аз байни ин се маорифпарвар – Дониш, Айнӣ ва Фитрат дар бораи таваллуд ва ҷулуси амир Насруллоҳ, замону давоми солҳои ҳукмронӣ ва соли вафоти ў аз ҳама камтар Фитрат маълумот додааст. Ў дар ҳусуси муддати подшоҳӣ ва вафоти амир Насруллоҳ ҷунин маълумоти ноқис медиҳад: «Вафоти Насруллоҳ дар соли 1277 ҳичрӣ (1860 мелодӣ) ва муддати подшоҳиаш сиву се буд» [9, с. 345].

Маврид ба зикр аст, ки Абдурауфи Фитрат дар рисолааш ҳостааст, ки танҳо дар бораи амир Олимхон аз оғоз то ба оҳири салтанаташ (1911-1920), зулму истибдод, фиску фуҷури ў, ҳароб намудани Бухоро бинависад ва маълумотҳои таърихири биёrad. Он чи ки дар бораи дигар амironon андак маълумот ироа медорад, ёдоварии силсилаи амirononi мангит аст.

Ҳамин тавр, ҳеч қадом аз ин се маорифпарвар, аз ҷумла устод С. Айнӣ дар бораи амirononi мангит дар навиштаҳояшон – рисолаҳояшон назари нек надоранд ва зулму истибдод, фиску фасоди онҳоро ба ришtaи таҳлил мекашанд. Албатта, муқoисai маъlumotҳoi ин rисолa ва таҳлиlu барrasии onҳo bo баровардани ҳulosacho осон нест. Ба ин хотир, С. Табаров ин маъlumotҳoi du маорifparvarro dар бoraи amironi мангит bo маъlumotҳoi C. Ayнiي kиёs мекunad.

С. Табаров менависад, ки қисми муҳимме аз зindagoni С. Айнӣ дар давroni ҳukmroni амири мангит Абулаҳад гузаштааст, аз ин рӯ, дар асарааш дар бoraи ў maъlumoti beshtar dorad va onro ba xonanda merasonaad. Az rӯi naviшtaи С. Айнӣ, амир Абулаҳад pas az ba taҳt nişastan, ba ҷuz Mirakram, kи ҳokimi Гулзор буд, digar ҳamaи barodaronu barodarzodagonashro ba ҳabs гирифт va bandӣ namud. Inchnunin, riё va tamallukro pешa mекунад. Korи in aмир az naхustin rӯzҳoi saltanataш avomfirebӣ, makru ҳiyal va namoishkorӣ буд.

С. Табаров дар зимни бâёni фасодкории ин амир аз асари С. Айнӣ ҷunin iқtibos meorad: «Аз вақти ҷuлус чизе нағuzашta буд, kи boz ҳamон amradxoro dar raқs barovarda, aсоси bâchaboziro duvumbora ba mайдon ovard» [9, с. 453]. In boz dar surate буд, kи ҳudro dar miёni marдум porso, takvodoru parhazkor vonamud mекard.

Muҳaққiқ, inchnunin, naviшtaи С. Ayнiro dар mавриdi боло raftani қimati tuxfaҳovу peshkashҳo az ҷoniби mansabdon, hosscha қoziён taҳlilu barrasӣ menamoyd va sobit mesozad, kи dар ҳaқiqat, in muallifi rисолa ba zindagoni va ҳukmroni амир Абулаҳад bo tamomi

зулму истибдод, фиску фасодаш ошноии комил дорад ва маълумоти дақиқу эътимодбахш медиҳад.

Бо фаҳми ин разолату қабоҳат, фиску фучур, зулму истибдоди амир Абдулаҳад ахли илму маориф ва донишмандону равшангарони Бухоро ба ин натиҷа расиданд, ки танҳо роҳи ислоҳи он боло бурдани сатҳи илми мардум ва ислоҳоти сиёсӣ мебошад. Аз ин рӯ, шурӯъ аз солҳои 1906-1907 «дар қаламрави Аморати Бухоро ҳаракати озодиҳоҳӣ ва маҳсусан маорифпарварӣ авҷ мегирад ва он ҳаракат рафта-рафта, аввалан дар ҷамъияти «Тарбияи атфол», сонитар ҷамъияти ҷавонбухориён – инқилобион то андозае шакли ташкилӣ мегирад» [9, с. 463].

Ба маълумоти устод С. Айнӣ, марг амир Абдулаҳадро дар ҷорбоги Ҳайрободи тобеи Кармина дар ҳоли дарди сӯзон бар асари фахшу фиску фучур, авҷи дарди пойҳо, васваса, вахму даҳшат ва азоби алим 2 декабри соли 1910 дармерабояд.

С. Табаров дар рисолааш аз рӯи «Синхронистическое таблитси хиджри европейского летосчисления», ки мураттибаш академик И.А. Орбели буд, 7 январи соли 1911 (2 мухаррами соли 1329) рӯзу соли марги амир Абдулаҳадро нишон медиҳад.

Аз таълифоти дигари Соҳиб Табаров дар ин маврид «Зиндагиномаи Садриддин Айнӣ (1875-1899)» мебошад, ки соли 2008 дар ҳаҷми 480 саҳифа дар ҶСШК (Ҷамъияти саҳомии шакли кушода)-и «Матбуот» ба табъ расидааст. Муаллифи асар ва муҳаққики сардафтари адабиёти навини тоҷик онро чун дастури таълими барои донишҷӯёни факултетҳои гуманитарӣ муаррифӣ кардааст. Дар охир таълифи ин китобро С. Табаров «Солҳои 1993-1999 ва мартаи соли 2006 – ноябрь соли 2007» нишон додааст.

Дар 25 боби рисола дар бораи шаҷараи нависанда ва солҳои зиндагиву фаъолияти устод С. Айнӣ (то соли 1899) маълумоти дақиқу муфассал ва илмиву таҳлиливи таҳқиқиву тадқиқӣ дода мешавад.

С. Табаров моҳият ва муҳиммияти таҳқиқоташро чунин баён медорад: «Агар насаба ва шаҷараи Садриддин Айнӣ ба мисли насаба ва шаҷараи бисёр адабону санъаткорон ва олимони тоҷики асри XX (Лоҳутӣ, Турсунзода, Faуров ва дигарон) тартиб дода нашавад, дар таҳлилу тадқиқи таърихии илму маданият ва адабиёту санъати ҳалқи тоҷик садди калоне ва бесару сомоние ба вучуд меояд ва ҷойи омӯзиши ҳаққониву дурусти онҳоро ривояту нақлҳои ғалат, афсонаҳо, устураҳо ва соҳтакориҳо ишғол ҳоҳанд кард» [7, с. 9-10].

Муҳаққиқ таъқид мекунад, ки маълумот ва баъзе аз ҳуҷҷату санадҳои муҳимро аз намояндагони авлоду аҷдоди С. Айнӣ, ки алҳол дар қайди ҳаётанд, ба даст овардан имконпазир аст. Онҳо барои ба тартиб даровардану омӯхтани шаҷараи адаб бисёр зарур мебошанд ва ин корро набояд ба таъхир гузошт. Чунин масъалагузорӣ ва усули таҳқиқу тадқиқ барои С. Табаров нав нест. Ба ҷуз ин, дар иҷрои ин гуна корҳо таҷрибаи кофӣ дорад, дар мисоли шаҷаранома ва барқарории соли дурусти таваллуд ва фаъолияти сиёсиву адабиву маорифпарварии Мирзо Абдулвоҳиди Мунзим.

Дар ин рисола низ муҳаққиқ бо ин усул, ки услуби хоси ҳуд ба шумор меравад, шаҷараномаи С. Айниро муайян мекунад.

С. Табаров таъқид менамояд, ки то қунун, яъне таълифи баанҷомрасии рисола оид ба шаҷараномаи С. Айнӣ ё ҳуд зиндагиномаи ў дар аксари ҳуҷҷатҳои расмӣ-давлатӣ ва ҳуқуматӣ рӯзу моҳи таваллуди сардафтари адабиёти навини тоҷик 15-уми апрели соли 1878 нишон дода шудааст.

Муҳаққиқ бо далелҳо ва сарчашмаҳои мультамад, «Ёддоштҳо»-и ҳуди муаллиф, нишон додани ҳатоҳо собит месозад, ки соли таваллуди ў на 1878, балки соли 1875 мебошад. Ин ҳақиқатро С. Айнӣ дар замони зиндагии ҳуд борҳо дар сұхбатҳо зикр намудааст. Аз ҷумла, дар тарҷумаи ҳоли ҳудаш, ки 23-юми ноября соли 1934 ирсол намудааст, менависад: «Ман дар соли 1878 (мувоғиҳи ҳуҷҷатҳо, аммо дар ҳақиқат соли 1875) таваллуд ёфтаам». С. Табаров, ҳамзамон, маъҳази онро нишон додааст: Архиви Лоҳутӣ, Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакӣ (АМИТ – X.3.), ф. 16, воҳиди хифзи 2, в. 1. Инчунин, соли 1947 ба адабони ўзбек Адҳам Ҳамдам ва Назирмат навиштааст: «Дар ҳақиқат, ҳозир ман 72-сола бошам ҳам, дар асоси паспорт 69-солаам».

«Дар «Намунаи адабиёти тоҷик» (с. 435), - менависад С. Табаров, - бо айби ҳуруфчин соли таваллуди Садриддин Айнӣ ба ҷойи 1292 ҳичрӣ, 1296 ҳичрӣ чоп гардидааст. Дар навишти рақамҳои арабӣ 2 ва 6, ки қарib ба ҳам монанданд, ҳуруфчинон 1292-ро дар шакли 1296 овардаанд, ки ба қулӣ ҳато мебошад.

Акнун вақти он расидааст, ки моҳи соли таваллуди Садриддин Айниро на 15 апрели соли 1878, балки 15 апрели соли 1875 шуморем» [7, с. 7].

Ҳамин тавр, нахустин бор С. Табаров дар мавриди барқарор намудану навиштани дурусти соли таваллуди С. Айнӣ масъалагузорӣ мекунад ва барои исботи пешниҳодаш далелҳои қонеъкунанда меорад.

Дар ҳамин пешгуфтор муҳаққик бисёр масъалаҳои муҳимму зарурии рӯзгору кори адибро ба айнишиносони оянда voguzor мекунад. Ҳамчунин, таълифи даҳҳо рисолаи илмиро аз муҳаққикиённи оянда дар ин маврид хостор мешавад ва усулу тарзи таҳқиқу таълифро пешниҳод мекунад.

Баровардани «таҳмин» аз навиштаҳои С. Айнӣ хоси муҳаққик С. Табаров мебошад. Дар ин маврид «таҳмин»-и ў як таҳмини одӣ нест, балки ба ҳақиқат наздикий ва иртибот дорад. Аз ҷумла, ў менависад: «Чунин таҳмин хато наҳоҳад баромад, ки нахустин нишонаҳои рағбат ва майлу завқро ба эҷоди асарҳои насрӣ, аз ҷумла ба оғариниши асарҳои насрӣ бадей дар фаъолияти эҷодии Айнӣ, пеш аз ҳама ба шиносоияш бо «Наводир-ул-вақоэъ»-и Аҳмад Махдуми Дониш алоқаманд мебошанд, ки ҷумлаҳои болои худи Айнӣ исботи ҳамин фикранд, ки омӯзиши ин таъсир дар навбати худ вазифаи ояндаи айнишиносону донишшиносон мебошад» [7, с. 471].

Муҳаққик бо ин ки зикр мекунад, дар таҳмин хато намекунад, барои дақиқ намудани он ва баёни ҳақиқати аслӣ иҷрои ин вазифаро ба айнишиносону донишшиносон voguzor мекунад ва усули таҳқиқ, яъне усули муқоисавиро дар мавриди мазкур мувоғиқ меҳисобад. Ин дар ҳолест, ки С. Табаров барои дурустии таҳмини худ андешаҳояш ва далелҳоро, ки эътиимодбахшанд, меорад: «Роқами ин сатрҳо (С. Табаров. – X.3.) ин таҳмини худро бо он далел тасдиқ карданист, ки худи Айнӣ баъд аз хониш ва мутолиаи «Наводир-ул-вақоэъ» дар ҷойи якум дар ақлу шуур ва тафаккураш бедор шудани «инқилоби фикрӣ» ва дар ҷойи дувум дар сар ва фикру хаёлаш пайдо гардидаи «савдои насрнависӣ»-ро мегузорад. Яъне, Айнӣ маҳсусан аз ҳамон соли 1899 сар карда орзу мекунад, ки насрнавис шавад...» [7, с. 471-472].

С. Табаров дар «Охирсухан»-и рисолааш ин ҳақиқатро низ ниҳон намекунад, ки ў дар ин ҷанд саҳифа кӯшиш кардааст, ки пароканда-пароканда ва гоҳо ҳатто бериё ҳамчун эскиз ҳам бошад, тарҷумаи аҳволи Садриддин Айниро пешниҳод намояд. Дар охири асарааш муҳаққик менависад: «Мусанниф равшан дарк мекунад, ки дар ин рисола бо сабабҳои зиёд, аз ҷумла заъфи пирий ва маҳсусан аниқ набудани баъзе маводу далелҳо, хучҷатҳо, санадҳо ва амсоли онҳо, норасоиҳои каму зиёд ҷой ёфта бошанд. Бинобар ин, омӯзиши дақиқ, комил ва пурраи зиндагиномаи С. Айнӣ вазифаи минбаъдаи айнишиносон мебошад» [7, с. 474-475]. Ҳақиқати навиштаҳои С. Табаровро дар ин ҳусус наметавон инкор намуд. Ў наздики 70-солагиаш (соли 1993) ба иҷрои ин кори басо душвору масъулиятнок рӯ овардааст, ки заъфи пирий ҳатман таъсиргузор мебошад. Анҷоми таълифи рисола дар 83-солагии ў (соли 2007) сурат гирифтааст.

Ба иҷрои чунин як кори душвор дар пиронсолӣ, ки заъфи пирий ҳатман ҳалалдор месозад, танҳо касе бочуръатона ва умед рӯ меорад, ки ба адабиёт, адабиётшиносӣ ва сардафтари адабиёти навини тоҷик муҳаббати беандоза дорад, инҷунин, дар назди таърихи миллат масъулияту ҷавобгарӣ ҳис мекунад ва чунин адабиётшиносу дилдодаи эҷоду фаъолияти адабӣ ва маорифпарварии Садриддин Айнӣ дар ҳақиқат Соҳиб Табаров мебошад. Аввалин рисолаи қалонҳачми ў, агар дар оғози фаъолияти илмиаш «Романи «Ғуломон»-и С. Айнӣ ҳамчун романи таъриҳӣ» (солҳои таълифаш – 1947-1948, соли ҳимояи рисола 1949) бошад, солҳои таълифи охирин рисолаи қалонҳачми ў «Зиндагиномаи Садриддин Айнӣ (1875-1899)» аст. Солҳои таълифи рисола 1993-2007 мебошад, яъне таълифи рисолаи аввалини муҳаққик дар бораи С. Айнӣ дар 24-солагӣ ва охиринаш дар 83-солагӣ сурат гирифтааст.

Ҳамаи мақолаҳо ва рисолаҳое, ки С. Табаров ба зиндагӣ ва фаъолияти эҷодии С. Айнӣ, нашри пурраву саҳехи асарҳои ў бо масъалагузориҳои ҷиддиву муҳим, рафъи ислоҳи ҳатоҳои масъулони таҳияву чопи осори нависанда таълиф кардааст, кимати баланди илмӣ доранд ва ҳамзамон, дилсӯзона таълиф гардидаанд.

Маҳсусан, ин ду рисола дар омӯзиши дурустии зиндагӣ ва фаъолияти С. Айнӣ хеле муҳим арзёбӣ мешаванд. Рисолаи охири таълифнамудаи С. Табаров на танҳо дастури таълимӣ ба донишшандӯзони факултаҳои гуманитарии донишшоҳҳо маҳсуб мегардад, балки барои пажӯҳандагон, мутахассисони соҳаи адабиётшиносӣ, олимону муҳаққикиён чун як роҳнамо барои таълифи зиндагиномаҳои дигар адибону эҷодкорон хидмат карда метавонад.

АДАБИЁТ:

1. «Агар медонистам, ки ин қадар зуд пир мешавам». Мусоҳибаи Абдулқодири Раҳим бо Соҳиб Табаров // Раҳим, А. Ашқи сари мижгон. – Душанбе: Русская литература, 2012.- С. 180-200.
2. Айнӣ, С. Истории мангитских эмиров / Собрание сочинений. – Т. 6. / С. Айнӣ. – Москва: Художественная литература, 1975. – С. 266-312.
3. Айнӣ, С. Ё ҳаёти ҷадид! (ҳозиркунандай чоп А. Махмадаминов) // Садои Шарқ. – 2015. - № 4. – С. 84-87.
4. Кӯчаров, А. Фаъолияти муҳассилий ва омӯзгории устод Садриддин Айнӣ. – Душанбе: Донишварон, 2018.- 108 с.
5. Кӯчарзода, А. Абармарди роҳи омӯзишу пажуҳиш. – Душанбе: Матбаи ДМТ, 2024. – 252 с.
6. Табаров, С. Иқдоми нек // Маориф ва маданият. – 1980. 15-уми март.
7. Табаров, С. Зиндагиномаи Садриддин Айнӣ (1975-1899). – Душанбе, 2008. – 480 с.
8. Табаров, С. Мирзо Абдулвоҳиди Мунзим. – Душанбе: Нодир, 2008. – 200 с.
9. Табаров, С. Ҷаҳони андешаи Фитрат. Ҷ. 2.– Душанбе: Дониш, 2009. –501 с.

REFERENCES:

1. "If I knew that I would grow old so quickly". Abdulkadir Rahim's interview with Sahib Tabarov // Rahim, A. Tears in the eyes of a beggar. – Dushanbe: Russian Literature, 2012.- P. 180-200.
2. Aini, S. Histories of the Mangit Emirs / Collection of Essays. – T. 6. / S. Aini. – Moscow: Artistic Literature, 1975. – P. 266-312.
3. Aini, S. Or a new life! (editor A. Mahmadaminov) // Sadoi Sharq. – 2015. - No. 4. – P. 84-87.
4. Kucharov, A. Educational and pedagogical activities of master Sadriddin Aini. – Dushanbe: Donishvaron, 2018.- 108 p.
5. Kucharzoda, A. Abarmardi the path of learning and research.–Dushanbe:DMT Press,2024. – 252 p.
6. Tabarov, S. Good deed // Education and culture. – 1980. March 15.
7. Tabarov, S. Biography of Sadriddin Aini (1975-1899). – Dushanbe, 2008. – 480 p.
8. Tabarov, S. Mirzo Abdulvohidi Munzim. – Dushanbe: Nodir, 2008. – 200 p.
9. Tabarov, S. The world of Fitrat's thoughts. Vol. 2.– Dushanbe: Donish, 2009. –501 p.